


ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА

КАФЕДРАИ ОПТИКА ВА СПЕКТРОСКОП



СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ) АЗ ФАННИ
«ОПТИКА» БАРОИ ДОНИШҔӮЁНИ КУРСИ ЯКУМ ИХТИСОСИ 51010104-
МТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВА СЕРТИФИКАТСИЯ

Фанни таълимӣ: Оптика(Физика)

Ихтисос: 54010104

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 2 кредит (48 соат)

Лексия — 24 соат (1 кредит)

Машғулияти амалӣ (КМРО) – 8 соат (0,3 кредит)

Лабораторӣ-16

КМД – 24 соат

Курс – 2, семестри 3-юм

ДУШАНБЕ – 2025

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.06. 2015 тасдиқ карда шудааст, барои донишҷӯёни факултети физика ихтисосси мтрология стандартизатсия ва сертификатсионӣ тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи оптика ва спектроскопия Файзиева М.Р. тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи оптика ва спектроскопия барасӣ ва тасдиқ гардидааст.

Суратмаҷлиси №6 аз «20» 01 2025

Мудири кафедра Ходиев М.Х

Ба қарори Шӯрои илмию методии факултети физика ба ҷоп тавсия кардааст.

Раиси ШИМ физика

Истомов Ф

Маълумот дар бораи омӯзгори фанни таълимӣ:

Файзиева М.Р. кафедраи оптика ва спектроскопияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Маълумот барои алоқа: ш. Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети физика,
«Шаҳраки дошиҷӯён» Бинои 16 кабинети 310

Ҷадвали машғулиятҳои дарсӣ

Ному насаби омӯзгорон	Машғулиятҳои аудитории:			КМРО	Суроған омӯзгорон
	лексионӣ	амалӣ	лабораторӣ		
Файзиева М.Р	Чоршанбе , соати 12.00-13.50 Бинои таълимии №_16_, утоқи 310_____	Панҷшанбе соати 11.00- 11.50, таълимии Бинои №_16, утоқи305	Чумъа соати 10.00- 12.50, таълимии Бинои №_16, утоқи 300	Чоршанбе, соати 13.00-14.50 Бинои таълимии №_16_утоқи 310	ДМТ, кафедраи оптика ва спектроскопия. Бинои таълимии №_16 утоқи 301_
Файзиева М . Давлатмамадова С			Чумъа соати 13.00- 14.50, таълимии Бинои №_16, утоқи 313		ДМТ, кафедраи оптика ва спектроскопия. Бинои таълимии №_16 утоқи 301_

II. МАВҚЕИ ФАН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Фанни таълимии оптика дар нақшаҳои таълимии ихтисоси физикаи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалӣ гардидани қонуниятҳои ҳодисаҳои оптиқӣ, интерференсияи рӯшнӣ, дифраксияи рӯшнӣ, пайдоиш ва паҳншавии мавҷҳои электромагнитӣ, поляризатсияи рӯшнӣ, нурафкании ҳароратӣ, тарзи кори лазерҳо ва гайра пешкаш карда мешаванд.

III. МАҚСАДИ ОМӯЗИШИ ФАН

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба қонуниятҳои ҳодисаҳои оптиқӣ, интерференсияи рӯшнӣ, дифраксияи рӯшнӣ, пайдоиш ва паҳншавии мавҷҳои электромагнитӣ, поляризатсияи рӯшнӣ, қонуниятҳои нурафкании ҳароратӣ, тарзи кори лазерҳо, ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ҳангоми ширкат варзидан дар сӯхбату музокираҳо, семинарҳо, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи оптика баҳшидашуда.

IV. ВАЗИФАҲОИ ОМӯЗИШИ ФАН

- шарҳи мазмуни мағҳумҳои асосии қонуниятҳои илми оптика, паҳншавии рӯшнӣ, таъсири рӯшнӣ ба моддҳо ҳангоми таъсироти мутақобил намудани он;
- кушода додани мазмуни қонуниятҳои асосии ҳодисаҳои оптиқӣ, паҳншавии рӯшнӣ, шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ, нурафкании ҳароратӣ ва лазерӣ;
- пешкаш намудани маълумот дар бораи тарзҳои амалӣ гардидани нурафканӣ, қобилияти нурафкании ҳароратии моддаҳо, чен намудани суръати паҳншавии рӯшнӣ, нурафкании рентгенӣ ва гайра;
- мусоидат намудан ба ташаккулёбии маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз худ намудани қонуниятҳои асосии ҳодисаҳои оптиқӣ ва равандҳо, ки бо таъсироти рӯшнӣ ва модда алоқаманданд;
- ташаккули фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба алоқамандии фанни оптика бо дигар фанҳои табиатшиносӣ (фанҳои гурӯҳи химия ва биология).

V. НАТИЧАҲОИ НИҲОИ ОМӮЗИШИ ФАН

Дар баробари аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мафҳумҳои асосии қонуниятҳои ҳодисаҳои оптико аз худ карда бошад;
- асосҳои пайдоиши нурафкани оптиқӣ ва таъсироти рӯшноиро бо моддаҳоро донад;
- оид ба ҳодисаҳои оптиқӣ, интерференсияи рӯшнойӣ, дифраксияи рӯшнойӣ, поляризатсияи рӯшнойӣ, нурафкани ҳароратӣ, дисперсияи рӯшнойӣ, нрафкани лазерӣ ва қонуниятҳом нурафкани оптиқӣ пурра маълумот дошта бошад;
- тарзи ҳалли масъалаҳои марбути қисматҳои алоҳидаи фанро аз худ намоянд;
- бо соҳт ва амали асбобҳои оптиқӣ шинос шуда, тавассути гузаронидани озмоишҳо ва ҷенкуниҳои гуногун оид ба мавзӯъҳои дар машғулиятҳои лексионӣ шунидашуда дониши худро пурра намоянд;
- тарзи дарёфти бузургихои оптиқӣ, соҳтани вобастагиҳои гуногуни параметрҳо, ҳатогиҳои озмоишҳоро азхуд намоянд.

Дар асоси аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мафҳумҳои асосии қонуниятҳои ҳодисаҳои оптико шарҳ дода тавонад;
- асосҳои қонуниятҳои ҳодисаҳои оптико муайян карда тавонад;
- оид ба ҳодисаҳои оптиқӣ маълумоти пурраро дошта бошад;
- оид ба пайдоиши ҳодисаҳои интерференсия ва дифраксияи рӯшнойӣ, поляризатсия ва дисперсияи рӯшнойӣ, нурафкани ҳароратӣ ва лазерӣ маълумоти муфассал дошта бошад;
- оид ба нурафкани оптиқӣ ва роҳҳои бехатарӣ аз онро донад.

Пререквизитҳо (алоқаманддии фанни таълимӣ бо фанҳои аз ҷониби донишҷӯ азхудкардашуда): фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълими таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: биология, химия, физика, математика, асосҳои информатика.

Постреквизитҳо: (алоқаманддии фанни таълимӣ бо фанҳое, ки донишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкунии фанни оптика ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд): механика, электрик, атом, ҳаста, спектроскопияи атомӣ, спектроскопияи молекулиӣ, спектроскопияи амалӣ экология ва ғайра.

2.2. Нақшай умумии тақвими мавзӯҳои фанни таълимӣ

Мундариҷаи фан

№	Ҳафтагӣ	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсхои аудиторӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			
1	I	Фанни Оптика, мазмун, мундариҷа ва қисматҳои он. Қонунҳои асосии ҳодисаҳои оптиқӣ.. Марҳалаҳои асосии тараққиёти назарияҳои оптиқӣ	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.3-13
2	II	Пайдоиши мавҷ. Муодилаи мавҷ. Лапишҳо ва мавҷҳои монохроматӣ. Мағҳум дар бораи тақсимоти Фуре. Энергияе, ки мавҷи электромагнитӣ бо худ мебарад.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5саҳ25-43
	III	Линза ва намудҳои он ,Тасвир дар линзаҳо Шиканиши нур дар линза.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.280-28-94

		Формулаи умумии линза. Масофаи фокусии линзай тунук.					
IV		Мафхумхой асосии фотометрӣ. Воҳидҳои ченкунии фотометрӣ.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.43-56
V		Интерференсия. Мафхум дар бораи когерентнокӣ. Интерференсияи мавҷҳо. Ҳосил намудани мавҷҳои когерентӣ дар оптика. Ҳарактеристикаҳои асосии схемаҳои интерференсионӣ. Принципи Гюгенс – Френел.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.62--94
VI		Масъалаҳои оддии дифракционӣ. Дифраксияи нурҳои параллелий. Дифраксия аз як тарқиши. Таъсири бари тарқиши ба манзараи дифракционӣ.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.150--168
VII		Дифраксия аз ду ва се тарқиши. Панчараи дифракционӣ. Тақсимоти равшани пас аз панчараи дифракционӣ. Болоиҳамхобии тартибҳо	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.172-179
VIII		Поляризатсияи рӯшной. Пахн шудани рӯшной аз турмалин. Қонуни Малю Поляризатсияи рӯшной ҳангоми инъикос ва шикаст аз сарҳади ду диэлектрик. с.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.370-380
IX		Нурҳои инфрасурҳ. Нурҳои ултрабунафш. Нурҳои рентгенӣ. Спектроскопияи нурҳои рентгенӣ.. Пайдоиши нурҳои рентгенӣ.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.744-748
X		Усули астрономии ёфтани суръати рӯшной. Усуљҳои лаборатории ёфтани суръати рӯшной. Суръати фазагӣ ва гурӯҳии рӯшной.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.417-427
XI		Дисперсия рӯшной. Душвории назарияи электромагнитии Максвел. Дисперсияи рӯшной. Формулаи Коши. Усуљҳои мушоҳидаи дисперси ва натиҷагирии он.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.538-572
XII		Ҳодисаи фотоэффект. Қонунҳои фотоэффект. Муодилаи Эйнштейн.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.633-649
XIII		Моҳияти ҳодисаи Комптон ва қонуниятҳои он. Назарияи ҳодисаи Комптон.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.652-656
XIV		Нурафкании ҳароратӣ. Қоиди Прево. Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.682-690
XV		Қонуни Стефан – Болсман. Қонуни кӯчиши Вин. Формулаи нурафкании Планк.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.694-698
XVI		Соҳт ва принципи кори генератори оптикаи квантӣ..Соҳт ва кори лазери гели неон ва ёқут.	1	1	1	3	Адабиёти 1-5 саҳ.769-784
Ҷамъ:			16	16	16	48	

2.3. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧҮ

Кори мустақилонаи донишчү - ҳамчун амали донишчү дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯъҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимии методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишчү дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишчү бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишчү (КМД).

МУНДАРИЧАИ КМРО

Машғулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишчӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишчӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ донишчӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илми гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишчӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишчӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишчү бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзуъ №	ҳафта	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)
Қонунҳои оптикаи геометрӣ	I	Қонуни шикаст ,қонуни иникоси рӯшной
Мавҷ намудҳои он	II	Амплитуда, давр, зудди
Линза ва намудҳои он	III	Масофаи фокали, калонкуни линза, кувваи оптики линза
Фотометрия ва қонунҳои он	IV	Кувваи рӯшной. равшани, сели рӯшной
Интерференсияи мавҷҳои когерентӣ	V	Интерференсияи мавҷҳои гайрикогерентӣ. Пайдоиши мавҷи истанда. Интерферометри Жамен. Интерферометри Майклсон. Истифодай амалии ҳодисаи интерференсия.
Дифраксияи рушной	VI	Парадокс дар ҳодисаи интерференсия.. Рӯшнои қисман когерентибуда
Панҷараи дифракционӣ	VII	Дифраксия аз як ва п-таркиш
Поляризатсияи рушной	VIII	Қонуни Брюстер. Нуршикани дучанд ва поляризатсияи рӯшной ҳангоми гузаштани нур аз кристалли шпати исландӣ. Асбобҳои поляризационӣ.
Шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ	IX	Ҳосиятҳои асосии нурҳои рентгенӣ
Муайян кардани суръти рушной	X	Ҳодисаи Доплер дар акустика. Ҳодисаи Доплер дар оптика.
Дисперсияи рушной	XI	Асоси назарияи дисперсия.. Фурӯбурд (абсорбсия)-и рӯшной. Барӣ ҳати спектралӣ ва ҳомӯшшавии нурафканӣ
Фотоэффект ва қонунҳои он	XII	Вобастагии кувваи ҷараён аз дарозии мавҷи рӯшной. Фотоэффекти доҳила. Фотоэле-ментҳо ва истифодай онҳо.
Фишори рушной	XIII	Тарзи эксперименталии омӯзиши фишори рӯшной. Фишори рӯшной аз диди назарияи фотонҳо. Таҷрибаи Лебедев оид ба мушоҳидаи фишори рӯшной . Соҳти асбоби Лебедев.

Нурафкани ҳароратӣ	XIV	Қонунҳои асосии фотохимия. Реаксияҳои фотохимиявии сенсибилизатсионӣ
Люминисенсия	XV	Пирометрияи оптика. Манбаҳои рӯшнӣ. Пирометрияи оптика. Манбаҳои рӯшнӣ.
Генераторҳои кванти оптики	XVI	Мағҳум дар бораи сатҳҳои энергетики. Спектри нурафкани лазерҳо.
Ҷамъ дар қисми I	16	

2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванд мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидан донишҷӯро ба машгулиятҳои дарсии чорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзиdan ҳангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии азхудкунни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestатсияи ҷамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Оптика” ва нақшай таълимии ихтиисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номѓӯи мавзухои дарсӣ	Супориш	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо и супорид	
Мавзӯи 1. Фанни Оптика, мазмун, мундариҷа ва қисматҳои он. Қонунҳои асосии ҳодисаҳои оптика..	Вазифаи ҳонагӣ – Марҳалаҳои асосии тараққиёти назарияҳои оптика	Ҳафтагӣ	Супоридани маърузай ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Пайдоиши мавҷ. Муодилаи мавҷ. Лапишиҳо ва мавҷҳои монохроматӣ. Мағҳум дар бораи тақсимоти Фуре.	Вазифаи ҳонагӣ – Энергияе, ки мавҷи электромагнитӣ бо худ мебарад. Амплитуда, давр, басомад.	Ҳафтагӣ	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва презентатсия
Мавзӯи 3. Линза ва намудҳои он, Тасвир дар линзаҳо Шиканиши нур дар линза. Формулаи умумии линза.	Вазифаи ҳонагӣ- Масофаи конуни линза Қувваи оптика линза	Ҳафтагӣ	Супоридан дар шакли ҳаттӣ
Мавзӯи 4. Мағҳумҳои асосии фотометрий. Воҳидҳои ҷенгунии фотометрий.	Вазифаи ҳонагӣ – қувваи рушнӣ равшани, равшанӣ	Ҳафтагӣ	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. Презентатсияи вазифаи ҳонагӣ
Мавзӯи 5. Интерференсия. Мағҳум дар бораи когерентнокӣ. Интерференсияи мавҷҳо. Ҳосил намудани мавҷҳои когерентӣ дар оптика. Ҳарактеристикаҳои асосии схемаҳои интерференсияӣ..	Вазифаи ҳонагӣ- Принципи Гюгенс – Френел Интерферометрҳо	Ҳафтагӣ	Супоридан дар шакли ҳаттӣ
Мавзӯи 6. Масъалаҳои оддии дифраксионӣ. Дифраксияи нурҳои параллелий. Дифраксия аз як тарқиши.	Вазифаи ҳонагӣ- Таъсири барӣ тарқиши ба манзараи дифраксионӣ	Ҳафтагӣ	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. Ба таври ҷадвал пешниҳод намудан
Мавзӯи 7. Дифраксия аз ду ва се тарқиши. Панчараи дифраксионӣ. Тақсимоти равшани пас аз панчараи дифраксионӣ.	Вазифаи ҳонагӣ- дифраксионӣ	Ҳафтагӣ	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. Презентатсияи вазифаи ҳонагӣ

Мавзуи 8. Поляризатсияи рӯшной. Паҳн шудани рӯшной аз турмалин. Қонуни Малюс Поляризатсияи рӯшной ҳангоми инъикос ва шикаст аз сарҳади ду диэлектрик.	Вазифаи хонагӣ- Қонуни Брюстер Нуршикани дучандা	Ҳафтагӣ 8	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 9. Нурҳои инфрасурх. Нурҳои ултрабунафш. Нурҳои рентгенӣ. Спектроскопияи нурҳои рентгенӣ..	Вазифаи хонагӣ – шкалаҳои мавҷҳои рӯшной. Пайдоиши нурҳои рентгенӣ.	Ҳафтагӣ 9	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 10. Усули астрономии ёфтани суръати рӯшной. Усулҳои лаборатории ёфтани суръати рӯшной. Суръати фазагӣ ва гурӯҳии рӯшной.	Вазифаи хонагӣ- Ҳодисаи Доплер дар акустика	Ҳафтагӣ 10	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 11. Дисперсия рӯшной. Душвории назарияи электромагнитии Максвел. Дисперсияи рӯшной. Формулаи Коши. Усулҳои мушоҳидай дисперси ва натиҷагирии он.	Вазифаи хонагӣ- Фурубурди рӯшной ва қонунҳои он	Ҳафтагӣ 11	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзууи 12 Ҳодисаи фото-эффект Қонунҳои фотоэффект. Муодилаи Эйнштейн.	Вазифаи хонагӣ- Вобастагии кувваи ҷараён аз дарозии мавҷи рӯшной. Фотоэффекти доҳила. Фотоэле-ментҳо ва истифодаи онҳо	Ҳафтагӣ 12	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзууи 13 . Моҳияти ҳодисаи Комптон ва қонуниятҳои он. Назарияи ҳодисаи Комптон.	Вазифаи хонагӣ- ғишори рӯшнои . Таҷрибаи Лебедев	Ҳафтагӣ 13	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 14. Нурафкании ҳароратӣ. Коидай Прево.	Вазифаи хонагӣ- Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ.	Ҳафтагӣ 14	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзуи 15. Қонуни Стефан – Болсман. Қонуни кӯчиши Вин.	Вазифаи хонагӣ- Формулаи нурафкании Планк.	Ҳафтагӣ 15	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 16. Соҳт ва принципи кори генератори оптикаи қвантӣ.. Соҳт ва кори лазери рубинӣ.	Вазифаи хонагӣ- соҳти кори лазери гели неон	Ҳафтагӣ 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироқи донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ, амалӣ валаборатори, фаъолнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳоғузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 ҳол – барои иҷрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар атtestатsияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фанни таъlimӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Атtestатsияи ҷамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таъlimӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар атtestатsияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фанни таъlimӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таъlimии равияҳои илмҳои дақик аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқарраргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холхой дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ў илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, чамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер таксим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ҲОЛҲО																ИЧ	Σ ҳолҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96		
3	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40		
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200		
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодаи ҳуруфӣ ва аддии баҳои донишҷӯ

Ифодан ҳуруфии баҳо	Ифодан аддии баҳо	Ҳоли ҷавобҳои дуруст	Ифодан анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Қаноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Файриқаноатбахш
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_X</i>	0	$45 \leq F_X < 50$	Файриқаноатбахш
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ: F_X - баҳои гайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуқи дар омӯзиши тақорори фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии ҳолҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардан супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути ҳолҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони ҳоли чамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои

аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидан машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкуни фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва г.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии хонагӣ иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъерҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳдили ва хулосаҳо, саривакт супоридан.

Назорати мархилавӣ ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои хонагӣ ва маводҳо барои хондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои күшода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъери гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

3. Нуруллоев М., Исломов З.З. Файзиева М.Р. Оптика 284саҳ. 2010с.
4. Исломов З.З. Муллоев Н.У., Файзиева М.Р. А.Чумабоев, F.Муродов Оптика 300саҳ.2019

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда

4.2.1. Адабиёти асосӣ

12. М. Нуруллоев, З.Исломов, М. Файзиева Оптика Душанбе, -2010. -284 С.
13. Г.С. Ландсберг Оптика. М.: Наука. – 1976, -926 С..
14. Л.И. Алперович, Б.Нарзиев, О.Шокиров, Қ.Чумъабоев Оптика қ.1 Оптикаи мавҷӣ. Душанбе, 1984, -174 С.
15. М. Сайдуллоева Оптика ва соҳти атом Душанбе, 2007. -386 С.
16. Н.М. Годтов Оптика. М.: 1977 .- 432 С.
17. Б.Нарзиев, З.Исломов, М.Нуруллоев Корҳои амалӣ аз Оптика Душанбе, с. 2011. -170 С.
18. В.С. Волькенштейн Сборник задач по общему курсу физики – М.: «Наука». 1985. - 464 С.
19. А.П. Рымкевич Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика. Душанбе, «Маориф», 1989. -175 С.
20. И.Е. Иродов Задачи по общей физике М.: «Наука» 1988. -- 416 С.
21. М.Нуруллоев, З.Исломов. Супоришҳои тестӣ, формула, қонун ва қоидаҳои асосии оптика. Душанбе. 2012. Эрграф. -136 С.
22. Исломов З.,Муллоев Н.У.,Файзиева М.Р.,Чумабоев Оптика Самарқанд-2019